

**АКИДАИ
ХАР МУСАЛМОН**

САВОЛ ВА ҶАВОБ

**МУАЛЛИФ
МУHAMMAD IBN CHALABI ZAYN**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**Ба номи Худованди бахшояндаи
меҳрубон**

Ҳамду сано ба парвардигори олам ва дуруду салом ба паёмбари ақрам ва ба олу асҳобашон.

Аммо баъд: Ин китобе, ки хонандаи азиз дар даст дорад, китоби "Ақидаи ҳар мусалмон" навиштаи Муҳаммад ибни Чамили Зайну аст. Муаллиф дар ин китоб тавҳид ва ақсоми он ва ширк ва хатарҳои он ва дигар масъалаҳои ақидавиро баён намуданд. Ва дар он ба саволҳо ҷавоб доданд ва дар қайи ҳар ҷавоб як далеле аз Қуръон ва як далеле аз ҳадис зикр намуданд, то хонанда ба он боварии комил ҳосил кунад.

Аз Худованд хоҳонам, ин китобро мавриди истифода қарор диҳад ва онро холис бар вачҳи худ бигардонад.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Саволи-1. Барои чи Худованд моро офаридааст?

Чавоби-1. Худованд моро офаридааст, то Ўро ибодат намоем ва ба Ў касе ё чизеро шарик насозем.

Худованд мефармояд:

"و ما خلقت الجنّ و الإنس إلا ليعبدون" [سورة

الذاريات: ٥٦]

"Чинҳою инсонҳоро фақат барои ибодати худ офаридам".

(Сураи Зориёт:56)

Инчунин паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам мефармояд:

"حق الله على العباد أن يعبدوه و لا يشركوا به شيئاً" (متفق

عليه)

"Ҳаққи Худованд бар бандагон ин аст, ки Ўро ибодат кунанд ва ба Ў касе ё чизеро шарик қарор надиханд". (Бухори ва Муслим)

Саволи-2. Чигуна Худовандро ибодат намоем?

Чавоби-2. Худовандро холисона ба он тарзе, ки Ў ва паёмбараш саллаллоҳу алайҳи ва саллам амр кардаанд, ибодат намоем.

Худованд мефармояд:

"و ما أمروا إلا ليعبوا الله مخلصين له الدين" [سورة
البيّنة: ٥]

"Ва амр карда нашуданд, магар ин ки Худоро холисона, дар дини ислом ибодат кунанд". (Сураи Баййина:5)

Инчунин паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам мефармоянд:

"من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردّ" (رواه مسلم)

"Касе амалеро иҷро кунад, ки он амал мувофиқи амри мо нест, пас он амал номақбул аст". (Муслим)

Саволи-3. Оё Худовандро аз рӯи тарсу умед ибодат кунем?

Чавоби-3. Оре, Ўро аз дӯзахаш тарсида ва ба чаннаташ умедвор шуда ибодат мекунем.

Худованд мефармояд:

"وادعوه خوفاً وطمعاً" [سورة الأعراف: ٥٦]

"Худоро бо тарсу умед ибодат кунед".
(Сураи Аъроф:56)

Инчунин паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам мефармоянд:

"أسأل الله الجنة و أعوذُ به من النار" (رواه أبو داود)

"Аз Худованд бихиштро мепурсам ва ба Ў аз азоби дўзах паноҳ мечўям". (Абӯ Довуд)

Саволи-4. Эхсон дар ибодат чист?

Чавоби-4. Худовандро чунон ибодат кун, хамчуноне, ки Ўро мебинӣ. Агар ту Ўро набинӣ Ў туро мебинад.

Худованд мефармояд:

"إنّ الله كان عليكم رقيباً" [سورة النساء: ١]

"Ҳаронна Худованд муурокиби амалҳои шумост". (Сураи Нисо:1)

Худованд мефармояд:

"الذي يراك حين تقوم" [سورة الشعراء: ٢١٨]

"Он зоте, ки туро мебинад, вакте, ки (барои намоз) бармехези".

(Сураи Шуъаро:218)

Инчунин паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам мефармоянд:

"الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك"
(رواه مسلم)

"Эҳсон ин аст, ки Худоро чунон ибодат намои гуё, ки Ёро мебини. Агар ту Ёро набини Ё ту ро мебинад". (Муслим)

Саволи-5. Барои чи Худованд паёмбаронро фиристодааст?

Чавоби-5. Худованд паёмбаронро фиристонд, то мардумро ба ибодати Ё даъват намоянд ва онҳоро аз ширк боздоранд.

Худованд мефармояд:

"ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا
الطّٰغوت" [سورة النحل: ٣٦]

"Ва ҳаронна дар ҳар уммат паёмбаре фиристодем, то Худоро ибодат кунед ва аз тоғут дури чует". (Сураи Наҳл:36)

Инчунин паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам мефармоянд:

"والأنبياء إخوةٌ ودينهمُ واحدٌ" (متفق عليه)

"Паёмбарон бародаранд ва дини онҳо як аст". Яъне: Дини ҳамаи онҳо тавҳид ва ягонапарастии аст. (Бухори ва Муслим)

Саволи-6. Тавҳиди улухият чист?

Чавоби-6. Тавҳиди улухият ягона дониستاني Худованд дар ибодат аст. Мисли дуо ва назр ва ҳукм.

Худованд мефармояд:

"فاعلم أنه لا إله إلا الله" [سورة محمد: ١٩]

"Пас яқин бидон, ки ҳеч маъбуде чуз Худованд нест". (Сураи Муҳаммад:19)

Инчунин паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам мефармоянд:

"فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله" (متفق

عليه)

"Пас аввалин чизе, ки мардумро ба сӯи он даъват мекуни, шаҳодати ло илоҳа иллаллоҳ, яъне ҳеч маъбуде чуз Аллоҳ таъоло нест". (Бухори ва Муслим)

Саволи-7. Маънои "Ло илоҳа иллаллоҳ" чист?

Чавоби-7. Ғайр аз Аллоҳ таъоло дигар маъбуди барҳақ нест.

Худованд мефармояд:

"ذلك بأن الله هو الحقّ و أن ما يدعون من دونه الباطل"
[سورة لقمان: ٣٠]

"Ин корҳо ба ин сабаб аст, ки Худованд зотест собиту барҳақ ва ончи ба ғайри Худованд мепарастанд, ботилу беасл аст". (Сураи Лукмон:30)

Инчунин паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам мефармоянд:

"من قال لا إله إلا الله و كفر بما يعبد من دونه حَرَمَ مَالَهُ و نَمَةٌ" (رواه مسلم)

"Касе (Ло шлоҳа шлаллоҳ) яъне: (Ҳеч маъбуде чуз Аллоҳ таъоло нест) бигӯяд ва ба худоёне, ки ғайр аз Ӯ парастида мешаванд, куфр варзад, молу хуни ӯ бар мусалмонон ҳаром мегардад". (Муслим)

Саволи-8. Тавҳиди асмо (номҳо) ва сифот (сифатҳо)-и Худованд чист?

Чавоби-8. Собит намудани ному сифатҳое, ки Худованд ба он худро васф намудааст ё

ин ки паёмбар саллаллоху алайҳи ва саллам Худовандро ба он ному сифатҳо васф кардаанд.

Худованд мефармояд:

"ليس كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ" [سورة

الشُّورى: ١١]

"Ҳеч чиз монанди Худованд нест ва Ӯ шунавову бино аст". (Сураи Шуро:11)

Инчунин паёмбар саллаллоху алайҳи ва саллам мефармоянд:

"ينزل ربنا تبارك و تعالیٰ في كل ليلة إلى السماء الدنيا"

(متفق عليه)

"Худованди таборак ва таъоло ҳар шаб ба осмони дунё мефарояд". (Бухори ва Муслим)

Фаромадани Худованд ба азамату бузургии Ӯ лоиқ аст. Фаромадани Ӯ мисли фаромадани бандагон нест. Мо кайфийяту чигунагии онро намедонем.

Саволи-9. Фоидаи тавҳид ва ягонапарастии барои мусалмон чист?

Чавоби-9. Дар дунё ба роҳи рост, хидоят ёфтани ва дар охира аз азоб эмин мондани аст.

Худованд мефармояд:

"الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ" [سورة الأنعام: ٨٢]

"Касоне, ки имон овардани ва имони худро ба ширк наёмехтани, эмини барои онҳост ва онҳо хидоятёфтагонани".
(Сураи Анъом:82)

Инчунин паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам мефармояд:

"حَقَّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يُعَذَّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا" (متفق عليه)

"Ҳаққи бандагон бар Худованд ин аст, ки касе, ки ба Ё шарик наорад, ўро дар дўзах азоб надиҳад". (Бухори ва Муслим)

Саволи-10. Худованд кучост?

Чавоби-10. Худованд дар осмон, дар болои арш аст.

Худованд мефармояд:

"الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى" [سورة طه: ٥]

"Худованди меҳрубон бар болои арш қарор дорад". (Сураи Тоҳо:5)

Инчунин паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам мефармоянд:

"إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ كِتَابًا إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي فَهُوَ مَكْتُوبٌ
عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ" (رواه البخاري)

"Худованд китоберо навишт, ки он раҳматам аз ғазабам боло шуд. Ва он навишташуда дар нашди Ў, болои арш буд."
(Бухори)

Саволи-11. Оё Худованд бо зоти худ бо мост ё бо илму доноияш бо мост?

Ҷавоби-11. Худованд ба илми худ бо мост, моро мешунавад ва мебинад.

Худованд мефармояд:

"قَالَ لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمْ أَسْمَعُ وَ أَرَى" [سورة طه: ٤٦]

"Худованд гуфт: Натарсед. Ман бо шумо ҳастам. Мешунаваму мебинам".
(Сураи Тоҳо:46)

Инчунин паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам мефармоянд:

"إِنَّكُمْ تَدْعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا وَهُوَ مَعَكُمْ" (رواه مسلم)

"Ҳароина шумо шунавандаи наздикро дуо мекунад ва Ё бо ҳамроҳи шумост". (Муслим)

Саволи-12. Бузургтарин гуноҳ чист?

Чавоби-12. Бузургтарин гуноҳ ширки акбар аст.

Худованд мефармояд:

"إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا تُونِ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ"
[سورة النساء: ٤٨]

"Худованд ширкро намебахшад ва ғайр аз ширк гуноҳони дигарро барои касе бихоҳад, мебахшад".

(Сураи Нисо:48)

Паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам-ро пурсиданд:

أَيُّ الذَّنْبِ أَكْبَرُ؟

Бузургтарин гуноҳ кадом аст?

Паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам дар чавоб гуфтанд:

"أَنْ تَدْعُوَ اللَّهَ نِدَاءً وَهُوَ خَلْقَكَ" (رواه مسلم)

"Ин ки барои Худованд касе ё чизеро шарик сози, дар ҳоле, ки Ё туро офаридааст". (Муслим)

Саволи-13. Ширки акбар чист?

Чавоби-13. Ичро намудани ибодат барои ғайри Худо, мисли қурбони қардан барои ғайри Худо, дуо ва ёри талабидан аз ғайри Худо ва ғайра.

Худованд мефармояд:

"قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا"

[سورة الجن: ٢٠]

"(Эй паёмбар) бигў: "Танҳо парвардигорамро мепарастам ва ҳеч касро ба Ё шарик намесозам"".

(Сураи Чин:20)

Инчунин паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам мефармоянд:

"أَكْبَرُ الْكِبَائِرِ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ" (رواه البخاري)

"Бузурғтарини гуноҳон ширк овардан ба Аллоҳ таъоло аст". (Бухори)

Саволи-14. Зарари ширки акбар чист?

Чавоби-14. Инсон ба сабаби ичро намудани ширки акбар, дар дузах абади боқи мемонад.

Худованд мефармояд:

"إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ"

[سورة المائدة: ٧٢]

"Касе, ки ба Худованд шарик қарор диҳад, Худованд бихиштро бар ӯ ҳаром мегардонад ва ӯ дӯзах аст".

(Сураи Моида:72)

Инчунин паёмбар саллаллоху алайҳи ва саллам мефармоянд:

"مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ" (رواه مسلم)

"Ҳар, ки бимирад дар ҳоле, ки ба Худованд касе ё чизеро шарик қарор диҳад, ба дӯзах дохил хоҳад шуд". (Муслим)

Саврли-15. Оё амали солеҳ бо вучуди ширк фоидае дорад?

Чавоби-15. Амали солеҳ бо вучуди ширк ҳеч фоидае надорад.

Худованд мефармояд:

"ولوَ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ" [سورة

الأنعام: ٨٨]

"Ва агар ба Худо ширк оваранд, албатта амалҳои онҳо нобуд шуда аз байн меравад". (Сураи Анъом:88)

Паёмбар саллаллоху алайҳи ва саллам гуфтанд: *Худованд мефармояд:*

"مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ مَعِيَ فِيهِ غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَ شَرِكُهُ"

(حديث قدسي رواه مسلم)

"Касе, амалеро иҷро кунад ва дар он амал ба ман касеро шарик қарор диҳад. Ман ӯро ва он амали мушринонаи ӯро тарк мекунам". (Ҳадиси Қудси Муслим)

Саволи-16. Оё ширк дар байни мусалмонон вучуд дорад?

Чавоби-16. Оре, афсус, ки хеле бисёр аст.

Худованд мефармояд:

"وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ"

[سورة يوسف: ١٠٦]

"Ва аксарияти онҳо ба Аллоҳ таъоло имон намеоранд, магар ин, ки мушриканд". (Сураи Юсуф:106)

Инчунин паёмбар саллаллоху алайхи ва саллам мефармоянд:

"لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَلْحَقَ قِبَانِلُ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ وَ حَتَّى تَعْبُدَ الْأَوْثَانَ" (رواه الترمذي)

"Киёмат коим намешавад, то ин ки тоифае аз уммати ман ба мушрикони пайвасти шаванд ва бутпарастии бикунанд". (Тирмизи)

Саволи-17. Хукми талаби дуо аз авлиё ва дустони Худо чист?

Чавоби-17. Гайр аз Худованд аз каси дагар талаби дуо кардан ширк аст ва ичроқунандаи ин амал ба дузах дохил мешавад.

Худованд мефармоянд:

"فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذِّبِينَ"

[سورة الشعراء: ٢١٣]

"Пас бо ҳамроҳи Худованд худон дигареро дуо макун, вагарна аз чумлаи азобкашандагон мегарди". (Сураи Шубаро:213)

Инчунин паёмбар саллаллоху алайхи ва саллам мефармоянд:

"مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَذْعُو مِنْ تُونَ اللَّهِ نَدَاً نَخَلَ النَّارَ"

(رواه البخاري)

"Хар, ки бимирад дар холе, ки ба гайри Аллох таъоло худои дигареро дуо мекунад, дохили дузах мешавад". (Бухори)

Саволи-18. Оё дуо ибодат аст?

Чавоби-18. Оре, дуо ибодат аст.

Худованд мефармояд:

"وَقَالَ رَبُّكُمْ اذْعُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ" [سورة غافر ٦٠]

"Ва Парвардигоратон гуфт: "Ба чониби ман дуо кунед, то дуои шуморо кабул кунам"". (Сураи Гофир:60)

Инчунин паёмбар саллаллоху алайхи ва саллам мефармоянд:

"الدَّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ" (رواه الترمذي)

"Дуо ибодат аст". (Тирмизи)

Саволи-19. Оё мурдагон дуоро мешунаванд?

Чавоби-19. Мурдагон дуоро намешунаванд.

Худованд мефармояд:

"إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَى" [سورة النمل: ٨٠]

"Ту мурдагонро шунавонида наметавони". (Сураи Намл:80)

Инчунин Худованд мефармояд:

"وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ" [سورة فاطر: ٢٢]

"Ва ту наметавони сухани худро ба мурдагоне, ки дар гӯр ҳастанд, бишнавони". (Сураи Фотир:22)

Инчунин паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам мефармояд:

"إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ فِي الْأَرْضِ يُبَلِّغُونِي عَنْ أُمَّتِي
السلام" (رواه أحمد)

"Барои Худованд фариштагоне ҳастанд, ки дар руи замин сайркунон мегарданд, то салом ва дурури мусалмононро ба ман бирасонанд". (Ахмад)

Саволи-20. Оё аз мурдагон ва касони ғоиб ёри талабидан чоиз аст?

Чавоби-20. Бар мо чоиз нест, ки аз мурдагон ва ё ғоибон ёри чуем, балки аз Худованд ёри талабем.

Худованд мефармояд:

"إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ" [سورة الأنفال: ٩]

"Хангоме, ки аз Парвардигоратон ёри хостед, дуои шуморо иҷобат намуд".
(Сураи Анфол:9)

Вакте, ки бар паёмбар саллаллоху алайхи ва саллам ғаму андӯх бирасад, меғуфтанд:

"يَا حَيِّ يَا قَيُّومَ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ" (رواه الترمذي)

"Эй зиндаву тадбиркунанда! Ба раҳмат аз Ту ёри металабам". (Тирмизи)

Саволи-21. Ғайр талабидан аз ғайри Худо чоиз аст?

Чавоби-21. Ғайр аз Худованд аз каси дигар ёри талабидан чоиз нест.

Худованд мефармояд:

"إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ" [سورة الفاتحة: ٥]

"Танҳо Туро мепарестем ва танҳо аз Ту ёри мечӯем". (Сураи Фотиҳа:5)

Инчунин паёмбар саллаллоху алайхи ва саллам мефармояд:

"إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعْنَيْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ"

(رواه الترمذي)

"Ҳаргоҳ бипурси, аз Худо бипурс ва ҳаргоҳ ёри хости, аз Худо ёри бихоҳ". (Тирмизи)

Саволи-22. Оё аз зиндаҳое, ки дар назди мо хастанд, ёри талабиданамон чоиз аст?

Чавоби-22. Бале, агар зиндаҳое, ки ба он кудрат ва тавоноии дошта бошанд, чоиз аст.

Худованд мефармояд:

"وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ" [سورة المائدة: ٢]

"Ва хамдигарро бар некукорию пархезгори ёри диҳед ва хамдигарро бар гуноҳу тачовуз ёри надихед". (Сураи Моида:2)

Инчунин паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам мефармояд:

"وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ"
(رواه مسلم)

"Худованд дар ёриву кўмаки банда аст, модоме, ки банда дар ёриву кўмаки бародари мусалмони худ бошад". (Муслим)

Саволи-23. Оё назр кардан барои гайри Худо чоиз аст?

Чавоби-23. Назр кардан барои гайри Худо чоиз нест.

Худованд мефармояд:

"رَبِّ اِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي" [سورة
آل عمران: ٣٥]

"Эй Парвардигоро, ман назр кардам фарзанде, ки дар шикам дорам, дар рохи хидмати Ту озод гардонам. Ин назрро аз ман бипазир". (Сураи Оли Имрон:35)

Инчунин паёмбар саллаллоху алайхи ва саллам мефармоянд:

"مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيهَ فَلَا
يَعْصِيهَ" (رواه البخاري)

"Касе дар фармону итоъати Худо назр кунад, пас он назрро ичро кунад ва касе дар нофармониву маъсияти Худо назр кунад, пас он назрро анчом надихад". (Бухори)

Саволи-24. Оё забху қурбони барои гайри Худо чоиз аст?

Чавоби-24. Забху қурбони намудан барои гайри Худо чоиз нест.

Худованд мефармояд:

"فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ" [سورة الكوثر: ٢]

"Пас барои Парвардигорат намоз бихон ва курбони кун".

(Сураи Кавсар:2)

Инчунин паёмбар саллаллоху алайхи ва саллам мефармоянд:

"لَعَنَ اللَّهُ مَنْ تَبَحَّ لِغَيْرِ اللَّهِ" (رواه مسلم)

"Худованд лаънат кардааст, касеро, ки барои гайри Худованд забху курбони мекунад". (Муслим)

Саволи-25. Оё тавоф намудан бар кабр чоиз аст?

Чавоби-25. Ғайр аз каъбатуллох, ба ҳеч чои дигар тавоф намудан чоиз нест.

Худованд мефармояд:

"وَلْيَطُوفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ" [سورة الحج: ٢٩]

"Ва бар он хонаи қадим (каъба) тавоф кунанд". (Сураи Хач:29)

Инчунин паёмбар саллаллоху алайхи ва саллам мефармоянд:

"مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ كَانَ كَعَتَقِ رَقَبَةٍ"

(رواه ابن ماجه)

"Касе ба хонаи каъба хафт маротиба тавоф кунад, сипас ду рақъат намоз хонад, монанди ин ки як гуломеро озод карда бошад". (Ибни Моча)

Саволи-26. Оё намоз хондан дар ру ба руи кабр чоиз аст?

Чавоби-26. Намоз ба суи кабр чоиз нест.

Худованд мефармояд:

"قول وجهك شطر المسجد الحرام"

[سورة البقرة: ١٤٤]

"Пас руй ба чониби Масчиду-л-харом кун" (Сураи Бакара:144)

Инчунин паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам мефармоянд:

"لا تجلسوا على القبور، و لا تصلوا إليها" (رواه مسلم)

"Бар болои қабрҳо нанишинед, ва ба сӯи онҳо намоз нахонед". (Муслим)

Саволи-27. Хукми анҷом додани сеҳру чоду чист?

Чавоби-27. Анҷом додани сеҳру чоду куфр аст.

Худованд мефармояд:

"و لكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر."
[سورة البقرة: ١٠٢]

"Ва лекин шайтонҳо кофир шуданд, ба мардум сеҳру чодуро меомӯзониданд"
(Сураи Бақара:102)

Инчунин паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам мефармоянд:

"اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله، و السحر..."
(رواه مسلم)

"Аз ҳафт гуноҳи ҳалок кунанда дури варзед: Ширк овардан ба Худованд, сеҳру чоду..." (Муслим)

Саволи-28. Оё даъвои илми ғайби фолбин ва ғайбгӯро бовар кунем?

Чавоби-28. Суханони онҳоро дар илми ғайб бовар намекунем.

Худованд мефармояд:

"قل و لا يعلم من في السماوات و الأرض الغيب الا الله."
[سورة النمل: ٦٥]

"(Эй Муҳаммад) бигӯ: Ғайр аз Худованд ҳар касе, ки дар осмонҳову замин аст, ғайбро намедонад."

(Сураи Намл: 65).

Инчунин паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам мефармоянд:

"من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل علي محمد". (صحيح رواه أحمد)

"Касе, ки назди ғайбгӯ ё фолбен ояд ва гуфтаҳои ӯро тасдиқ кунад, ҳақиқатан ба ончӣ ки ба Муҳмад саллаллоҳу алайҳи ва саллам назил шудааст, яъне: Қуръон кофир гардад." (Аҳмад)

Саволи-29. Оё касе ғайбро медонад?

Чавоби-29. Ғайр аз Худованд касе ғайбро намедонад.

Худованд мефармояд:

"و عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو".
[سورة الأنعام: ٥٩]

"Калиди ғайб назди Худост. Ғайр аз Ӯ каси дирар онро намедонад".

(Сураи Анъом 59)

Инчунин паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам мефармоянд:

"لا يعلم الغيب الا الله". (حسن رواه الطبراني)

"Ғайр аз Худованд касе ғайбро намедонад". (Табарони)

Саволи-30. Ба чи чиз мусалмон бояд ҳукм намояд?

Чавоби-30. Бар мусалмон вочиб аст, ки ба Қуръону ҳадиси паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам ҳукм намояд.

Худованд мефармояд:

"و ان احكم بينهم بما انزل الله". [سورة المائدة: ٤٩]

"Ва ту (эй паёмбар) ба он чи Худованд бароят нозил кардааст, дар байни мардум ҳукм намо.

(Сураи Моида:49)

Инчунин паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам мефармоянд:

"الله هو الحكم واليه المصير". (حسن ابو داود)

"Худованд Ў Ҳукмкунанда аст, ва ба сӯи Ў бозгаиш аст". (Абӯ Довуд)

Саволи-31. Ҳукми амал ба қонунҳое, ки муҳолифи ислом аст, чист?

Чавоби-31. Агар онро чоиз бидонад, амал ба он куфр аст.

Худованд мефармояд:

"و من لم يحكم بما انزل الله فأولئكهم الكافرون". (سورة
المائدة: ٤٩)

**"Ва касе, ки мувофиқи ончи, ки
Худованд нозил кардааст, ҳукм накунад,
аз чумлаи кофирон гардад". (Сураи
Моида: 49)**

Инчунин паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва
саллам мефармояд:

"و ما لم يحكم أنتمهم بكتاب الله... إلا جعل الله بأسهم بينهم".
(حسن رواه ابن ماجه)

*"Модоме, ки сардоронашон бо китоби
Худованд ҳукм накунад, Худованд балою
мусибатҳоро дар байни онҳо қарор
медиҳад". (Ибни Моча)*

Саволи-32. Оё қасам хӯрдан ба ғайри
Худо чоиз аст?

Чавоби-32. Қасам хӯрдан ба ғайри Худо
чоиз нест.

Худованд мефармояд:

"قل بلي و ربي لتبعثن". [سورة التغابن: ٧]

"(Эй расули мо) ба онҳо бигў: Оре ба Парвардигорам қасам, ки албатта бори дигар зинда карда мешавад."

(Сураи Тағобун: 7)

Инчунин паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам мефармоянд:

"من حاف بغير الله فقد أشرك". (صحيح رواه أحمد)

"Касе, ки ба ғайри Худо қасам хўрад ба таҳқиқ ба Худованд ширк овардааст".

(Аҳмад)

Саволи-33. Оё овехтани тамима ва тумор ва дигар чизҳо барои шифо чоиз аст?

Чавоби-33. Овехтани ин чизҳо чоиз нест. Зеро ин амал ширк аст.

Худованд мефармояд:

"و ان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو"

[سورة الأنعام: ١٧]

"Ва агар Худованд ба ту зарареро бирасонад, ҳеч кас ғайр аз Худованд он зарарро дафъ карда наметавонад". (Сураи Анъом:17)

Инчунин паёмбар саллаллоху алайхи ва саллам мефармоянд:

"من علق تميمة فقد أشرك" (صحيح رواه أحمد)

ҒКасе, ки тмоишери овезон кунад, таҳқиқ ба Худованд ширк овардааст". (Аҳмад)

Саволи-34. Ба чи чиз ба суи Худованд васила (восита) чуем?

Чавоби-34. Ба номхову сифатҳои Худо ва ба амали солах ба Худованд, васила бикунем.

Худованд мефармояд:

"و لله الاسماء الحسني فادعوه بها"

[سورة الأعراف: ١٨٠]

"Барои Худованд номҳои неқӣ аст. Пас Худовандро бо он номҳо дуо кунед".
(Сураи Аъроф: 180)

Инчунин паёмбар саллаллоху алайхи ва саллам мефармоянд:

"أسأل بكل اسم هو لك سميت به نفسك" (صحيح رواه

أحمد)

"Ба ҳар номе, ки азони ту аст ва худро ба он номидаи, аз ту талабу дархост мекунам". (Аҳмад)

Саволи-35. Оёо дуо ба восита шудани банда эҳтиёч дорад?

Чавоби-35. Дуо ба васита шудани банда эҳтиёч надорад.

Худованд мефармояд:

"وإذا سالك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا

دعان" [سورة البقرة: 186]

"Ба чун бандагони Ман аз дур ва наздикии Манро аз ту бипурсанд, бидонанд, ки Ман ба онҳо наздик ҳастам, дуои дуокунандаро вақте, ки Маро дуо кунад, қабул менамоям". (Сураи Ба:кара:186)

Инчунин паёмбар саллаллоху алайхи ва саллам мефармояд:

"إنكم تدعون سميعا قريبا و هو معكم" [أي بعلمه يسمعكم و

يراكم] (رواه مسلم)

"Ҳаҳоина шумо шунавандаи наздакero дуо мекунаед ва ӯ бо ҳамроҳи шумост.

(Муслим) яъне: Бо илми худ, бо ҳамроҳи шумост. Шуморо мешунаваде мебинад.

Саволи-36.

"يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك"
[سورة المائدة: ٦٧]

"Эй паёмбар, ончиеро, ки аз чониби парвардигорат бар ту нозил шудааст, ба мarduи бирасон". (Сураи Моида:67)

Инчунин паёмбар саллаллоху алайхи ва саллам мефармоянд:

اللهم اشهد [جوابا لقول الصحابة نشهد أنك قد بلغت] (مسلم)

Вакте, ки баъзни саҳобагон гуфтанд, ки эй паёмбар шумо динро ба мо расонидед. Паёмбар (с) дар ҷавоб гуфтанд:

"Худовандо гувоҳ шав".

Саволи-37. Аз ки шафоъати паёмбар саллаллоху алайхи ва саллам биталабем?

Ҷавоби-37. Аз Худовагд шафоъати паёмбарро саллаллоху алайхи ва саллам талаб намо.

Худованд мефармояд:

قل لله الشفاعة جميعا [سورة الزمر: ٤٤]

Бигў: Ҳамаи шафоъатҳо азони Худост
(Сураи Зумар:44).

Инчунин паёмбар саллаллоху алайхи ва саллам мефармоянд:

اللهم شفعه في (رواه الترمذي و قال حديث دسن)

Худовандо бароям паямбарро шафоъаткунанда бигардон. (Муслим).

Саволи-38. Чигуна Худо ва паёмбарашро дўст дорем?

Чавоби-38. Ба сабаби фармонбардори ва пайравии амрҳои Худову расул, Худованд ва паёмбарашро дўст медорем.

Худованд мефармояд:

قل ان كنت تحبون الله فأتبعوني يحبيكم الله [سورة آل عمران
: ۳۱]

(Эй паёибар) бигў: Агар Худоро дўст доред маро пайрави кунед, то Худо шуморо дўст дорад (Сураи Оли Имрон)

Инчунин паёмбар саллаллоху алайхи ва саллам мефармоянд:

لا يؤمن احدكم حتي اكون احب إليه من والده وولده و الناس
أجمعين (رواه البخارى)

Имони яке аз шумо комил намешавад, то ин,ки маро аз падару фарзанд ва тамоми мардум бештар дӯст надоред....(Бухори)

Саволи-39. Оё чомз аст, ки паёмбар саллаллоху алайхи ва саллам –ро таърифу тавсиф намоем?

Чавоби-39. Чоиз нест, ки дар таърифу тавсиф паёмбар саллаллоху алайхи ва саллам муболиғаву зиёдрави кунем.

Худованд мефармояд:

قل انما انا بشر مثلكم يوحى إليّ انما الهكم إله واحد [سورة
الكهف: 110]

(Эй паёибар) бигӯ: Ман инсон ҳастам мисли шумо, ки ба ман ваҳй мешавад, ки **Худои шумо Худои яккаву ягона аст.** (Сураи Каҳф:110)

Инчунин паёмбар саллаллоху алайхи ва саллам мефармоянд:

لا تطروني كما أطرن النصارى ابن مريم فإنا أنا عبد فقولوا
عبد الله ورسوله (البخاري)

Маро зиёда таърифу тавсиф надунед. Чуноне, ки насронихо Исо писари Марямро

зиёда мадҳу ситоиш намуданд. Ман мисли шумо банда ҳастам. Бигӯед: Бандаи Худо ва фиристодаи Ӯ.

Саволи-40. Худованд аввал чиро офарид?

Ҷавоби-40. Аз башар (инсоният) Одам (алайҳисалом) ва аз чизҳо қаламро офарид.

Худованд мефармояд:

إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين [سورة ص

[۷۱]:

Чун парвардигорат ба фариштагон гуфт: Ман башармятро аз гил меофаринам. (Сураи Сод:71)

Инчунин паёмбар саллаллоху алайҳи ва саллам мефармояд:

إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ الْقَلَمَ (رواه أبو داود و الترمذي و قال حسن صحيح)

Аввалин чизе, ки Худованд офарид қалам аст (Абӯ Довуд ва Тирмизи)

Саволи-41. Худованд Муҳаммад саллаллоху алайҳи ва салламо аз чи чиз офарид?

Чавоби-41. Худованд Муҳаммад саллаллоху алайҳи ва салламо аз нутфа офарид.

Худованд мефармояд:

"هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة".

[سورة غافر: ٦٧]

"Ўст Худое, ки шуморо аз хок, сипас аз нутфа офарид". (Сураи Ғофир:67)

Инчунин паёмбар саллаллоху алайҳи ва саллам мефармоянд:

"إن أحدمك يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة..."

(متفق عليه)

"Ҳамоно халқияти якеи шумо дар шиками модараш чихил рӯз нутфа аст". (Бухори ва Муслим)

Саволи-42. Ҳукми чиҳод дар роҳи Худованд чист?

Чавоби-42. Чиҳод дар роҳи Худованд бо молу чон ва забон вочиб аст.

Худованд мефармояд:

"إنفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم و أنفسكم". [سورة

التوبة: ٤١]

"Бар чиҳод сабукбору гаронбор берун шавед ва дар роҳи Худо бо молу чон чиҳод кунед". (Сураи Тавба:41)

Инчунин паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам мефармоянд:

"جاهدوا المشركين باموالكم و انفسكم و السننكم". (صحيح رواه أبو داود)

"Мушрконро бо молу чон ва забони худ чиҳод намоед". (Абӯ Довуд)

Саволи-43. Валою дӯсти бо мӯъминон чи гуна аст?

Чавоби-43. Мӯъминони яктопарастонро дӯст дошта ба онҳо ёриву кӯмак намудан аст.

Худованд мефармояд:

"و المؤمنون و المؤمنات بعضهم أولياء بعض".
[سورة التوبة: ٧١]

"Мардону занони мӯъмин ҳама ёру дӯстони якдигаранд" (Тавба: 71)

Инчунин паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам мефармоянд:

"المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا"

(رواه مسلم)

"Муъмин ба бародари муъмини худ, монанди биноест, ки баъзеи он баъзеи дигарро мустаҳкам ниғаҳ медорад".
(Муслим)

Саволи-44. Оё ба кофрон дўсти кардан ва ба онҳо кўмак намудан, чоиз аст?

Чавоби-44. Ба кофрон дўсти кардан ва ба онҳо кўмак намудан, чоиз нест.

Худованд мефармояд:

"و من يتولهم منكم فإنه منهم". [سورة المائدة: ٥١]

"Ва ҳар касе аз шумо кофиронро дўст гирад, пас ў аз чумлаи онҳо аст". (Сураи Моида: 51)

Инчунин паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам мефармоянд:

"إن آل بني فلان ليسوا لي بأولياء" (لأنهم من الكفار)
(متفق عليه)

"Ҳамоно хонаводаи бани фалон, ки кофир ҳастанд, ба ман дўст нестанд". (Бухори ва Муслим)

Саволи-45. Дўсти Худо кист?

Чавоби-45. Мўъмини тақвоқору парҳезкор,
дўсти Худо аст.

Худованд мефармояд:

"الآ إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ

آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ". [سورة يونس: 62-63]

"Огоҳ бошед, ки ба дўстони Худо ҳеч тарсе нест ва на онҳо ғамгин мешаванд. Онҳо қасонеанд, ки имон овардаанд ва парҳезкори мекарданд".

(Сураи Юнус: 62-63)

Инчунин паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам мефармояд:

"إِنَّمَا وَلِيِّيَ اللَّهُ وَصَالِحِ الْمُؤْمِنِينَ". (متفق عليه)

"Худованд ва мўъминони солеҳ дўсти мананд". (Бухори ва Муслим)

Саволи-46. Барои чи Худованд Қуръонро нозил кард?

Чавоби-46. Худованд Қуръонро нозил кард, то ба он амал намоем.

Худованд мефармояд:

"اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مَن دُونَهُ أَوْلِيَاءَ".

[سورة الأعراف: 3]

"Аз он чи аз чониби парвардигоратон бароятон нозил шудааст, пайрави кунед ва ғайр аз Худованд дўстонро (дар маъсияти Худо) пайрави нанамоед". (Сураи Аъроф:3)

Инчунин паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам мефармоянд:

"اقرووا القرآن واعملوا به ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به"
(صحيح رواه أحمد)

"Қуръонро бихонед ва ба он амал кунед ва ба воситаи он моли мардумро нахуред ва ба он молу сарват чамъ нақунед". (Аҳмад)

Саволи-47. Оё чоиз аст, ки ҳадисро тарк намуда танҳо ба Қуръон амал кунем?

Чавоби-47. Чоиз нест, ки ҳадисро тарк намуда танҳо ба Қуръон амал кунем.

Худованд мефармояд:

"و أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم".
[سورة النحل: ٤٤]

"Ва бар ту Қуръонро нозил кардем, то ончиеро, ки барои мардум нозил шудааст, баён куни". (Сураи Наҳл: 44)

Инчунин паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам мефармоянд:

"الآ و أني اوتيت القرآن و مثله معه".

(صحيح رواه أبو داود)

"Огоҳ бошед ҳамоно ба ман Қуръон ва монанди он, яъне ҳадис дода шуд".

(Абӯ Довуд)

Саволи-48. Оё чоиз аст, ки сухани касеро аз сухани Худову паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам муқаддаму бартар дорем?

Чавоби-48. Не, набояд сухани касеро аз сухани Худову паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам муқаддам дорем.

Худованд мефармояд:

"يا ايها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله و رسوله".

[سورة الحجرات: 1]

"Эй мўъминон, дар назди Худову паёмбар (дар амру наҳй) пешдасти накунед". (Сураи Хучурот:1)

Инчунин паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам мефармоянд:

"لا طاعة لأحد في معصية الله إنما الطاعة في المعروف".
(متفق عليه)

"Итоат кардани ҳеч кас дар маъсияти Худованд чоиз нест. Балки итоат дар корҳои нек аст". (Бухори ва Муслим)

Саволи-49. Агар дар масалае ихтилоф намоем, чи кунем?

Чавоби-49. Ба Куръони Карим ва ҳадиси саҳеҳ рӯй оварем.

Худованд мефармояд:

"فإن تناعتم في شيء فرئوه إلى الله و الرسول".
[سورة النساء: ٥٩]

"Ва агар дар чизе ихтилоф кардед, ба ҳукми Худову паёмбар саллаллоху алайҳи ва саллам ручӯъ кунед".

(Сураи Нисо:52)

Инчунин паёмбар саллаллоху алайҳи ва саллам мефармоянд:

"تركت فيكم أمرين لن تضل ما تبمسكنم بهما: كتب الله و سنة رسوله". (صحيح لغيره رواه مالك)

"Ман барои шумо ду чизро гузоштаам, ки агар ба он ду чанг бизанед, ҳаргиз гумроҳ

нахоҳед шуд, ки он китоби Худо, Қуръон ва суннати паёмбари Ў аст".

(Молик)

Саволи-50. Бидъат дар дин чист?

Ҷавоби-50. Бидъат ҳар чизест, ки дар Қуръони Карим ва ҳадиси саҳеҳ, бар он амал далеле собит нашуда бошад.

Худованд мефармояд:

"أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله"

[سورة الشورى: ٢١]

"Оё барои мушрикони маъбудону бутонест, ки шаръу аҳкоми барояшон овардаанд, ки Худо ба он рухсату иҷозат намодааст?" (Сураи Шуро: 21)

Инчунин паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам мефармояд:

"من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردّ."

(متفق عليه)

"Қасе дар дин амали наvero пайдо кунад, ки он амал аз дин набошад, пас он амал мардуду номақбул аст".

(Бухори ва Муслим)

Саволи-51. Оё дар дин бидъати ҳасана (нек) вучуд дорад?

Чавоби-51. Дар дини ислом бидъати ҳасана (нек) вучуд надорад.

Худованд мефармояд:

"الإسلام اليوم أكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم ديناً" [سورة المائدة: 3]

"Имрӯз дини шуморо ба камол расонидам ва неъматӣ худро бар шумо тамои кардам ва барои шумо исломро дин пазируфтам". (Сураи Моид: 3)

Инчунин паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам мефармоянд:

"إياكم و محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة و كل بدعة ضلالة" (صحيح رواه أبو داود)

"Аз он чизе, ки дар дин нав пайдо шудааст, бунареҳезед. Зеро ҳар чизи нав пайдо шуда дар дин, бидъат аст. Ва ҳар бидъат гумроҳи аст". (Саҳеҳ Абӯ Довуд)

Саволи-52. Оё дар дини ислом суннати ҳасана (нек) вучуд дорад?

Чавоби-52. Оре вучуд дорад. Мисли касе, ки як кори некеро ичро намояд, то мардум ба ӯ иктидо кунанд.

Худованд мефармояд:

"واجعلنا للمتقين إماما". [سورة الفرقان: ٧٤]

"Ва моро (дар анҷом додани амалҳои хайр) бар парҳезгорон пешвою намуна бигардон". (Сураи Фурқон: 74)

Инчунин паёмбар саллаллоху алайҳи ва саллам мефармояд:

"من سنّ في الإسلام سنة حسنة فله أجرها و أجر من عمل بها من بعده". (رواه مسلم)

"Касе, ки дар дини ислом суннати ҳасанаеро чори намояд, пас ба ӯ аҷру савоб дода мешавад, ва ҳар, ки ба он суннат, баъди ӯ амал кунад, ба ӯ мисли аҷру савоби ичрокунанда, аҷру савоб дода мешавад". (Муслим)

Саволи-53. Оё инсон ба ислоҳи нафси худ кифояги бикунанд?

Чавоби-53. Бар инсон лозим аст, ки нафси худ ва инчунин аҳлу оилаи худро ислоҳ намояд.

Худованд мефармояд:

"يا ايها الذين آمنوا قوا انفسكم واهليكم نارا".

[سورة التحريم: 6]

"Эй мӯъминон, нафсҳои худ ва хонаводаи худро аз оташи дӯзах нигоҳ доред". (Сураи Таҳрим: 6)

Инчунин паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам мефармоянд:

"إن الله تعالى سائل كل راع عما استرعاه أ حفظ ذلك أم

ضيعه؟". (حسن رواية النسائي)

"Аллоҳ Таъоло ҳар сардорро аз сардорию вазифааш мепурсад. Оё онро ҳифз намуд ё зоеъ кард?" (Насои)

Саволи-54. Чи вақт мусалмонон пирӯзу ғолиб мешаванд?

Чавоби-54. Агар ба Қуръону ҳадис амал бикунанд.

Худованд мефармояд:

"يا ايها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم و يثبت أقدامكم".

[سورة محمد: ٧]

"Эй мўъминон, агар Худоро ёри дихед, Худо ҳам шуморо ёри медиҳад ва қадамхоятонро устувор мегардонад".
(Сураи Муҳаммад:7)

Инчунин паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам мефармоянд:

"لا تزال طائفة من أمتي منصورون".

(صحيح رواه ابن ماجة)

"Ҳамеша гурӯҳе аз уммати ман пирӯзу нусратёфтаанд". (Ибни Моча)

***Салому дуруди Худо ба Муҳаммади
Мустафо ва ба олу асҳобашон.***

عقيدة كل مسلم



لفضيلة الشيخ
محمد بن جميل زينو
ترجمة
إحسان حاجيوف

الطبعة الأولى: ١٤٢٥ هـ / ٢٠٠٤ م - الطبعة الثانية: ١٤٢٦ هـ / ٢٠٠٥ م - الطبعة الثالثة: ١٤٢٧ هـ / ٢٠٠٦ م - الطبعة الرابعة: ١٤٢٨ هـ / ٢٠٠٧ م

جدة - طريق مكة القديم - كينو ٢٠ - اخذ شركة الراجحي المصرفية بي. ب. ز. ١٨٢١٢٧ - جلدق ٢١٢٥٩ - هاتف: ٢١٢٥٥٥٥ - فاكس: ٢١٢٥٥٥٥
فاكس: ٢١٢٥٥٥٥ - رقم الحساب العام: ٧٠٧٥٥٥ - شركة الراجحي المصرفية فرع: ٢٣٧٨

